

Сарраёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодӣ

Сарраёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодӣ қисми таркибии сохтори Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Бо мақсади таъмини иҷрои нишондодҳои Низомномаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсат дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳо, корхонаю муассисаҳо сарфи назар аз шакли моликиятшон, инчунин мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ҷумҳурӣ ваколат (ӯҳдадорӣ)-ҳои зеринро амалӣ менамояд:

- сиёсати давлатиро оид ба таҳия, тадбиқ ва батанзимдарории бахши таҳлил ва таҳияи концепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмӯҳлат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, барномаҳо ва дурномаҳои рушди инноватсионии иқтисодии соҳаҳои реалии иқтисодиёти ҷумҳурӣ - соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, нақлиёту коммуникатсия ва инфрасохтор, корҳои кашшофии геологӣ, муҳити зист ва истифодаи захираҳои обуз амин амалӣ менамояд;

- фаъолияти ҳамбастагиро бо сохторҳои Вазорат, сохторҳои иқтисодии мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомотҳои соҳавӣ (вазорату идораҳо) таъмин мекунад;

- бо иштироки дигар мақомотҳои соҳавӣ сиёсати ислоҳоти давлатии соҳаҳои индустрия – саноат, кишоварзӣ, нақлиёту коммуникатсия ва инфрасохтор таҳия карда, роҳбарии умумии услубии ислоҳот ва танзими дар ин самт анҷом дода, ҳолати амалӣ намудани чорабиниҳои баҳри ислоҳот андешидашударо таҳлил мекунад;

- дар якҷоягӣ бо дигар мақомотҳои соҳавӣ дар таҳия намудани тавозуни истеҳсол ва истеъмоли намудҳои муҳими маҳсулот ва ашёҳои хоми стратегии дар ҷумҳурӣ истеҳсолшаванда иштирок мекунад;

- дар асоси маълумоти ахборотҳои мақомотҳои соҳавӣ, ҳолати рушди иқтисодии соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, комплекси сӯзишворию энергетикӣ, нақлиёту коммуникатсияро аз нигоҳи иқтисодӣ таҳлил ва пешниҳод мекунад;

- дар таҳия намудани дурномаҳо ва барномаҳои рушди соҳаҳои иқтисоди реалии ҷумҳурӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои давраҳои муайян иштирок мекунад;

- пешниҳодҳои мақомотҳои соҳавӣ, мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатиро дар бобати мувофиқати онҳо ба талаботҳои дурномаю барнома ва стратегияҳои қабулшуда баррасӣ намуда, ҳулоса таҳия менамояд;

1. Сохтори Сарраёсат:

Сарраёсати рушди соҳаҳои воқеии иқтисодӣ аз ду Раёсат ва як Шӯба иборат мебошад:

- 1) Раёсати рушди соҳаҳои саноат ва инфрасохтор;
- 2) Раёсати рушди соҳаҳои энергетикӣ, сарфачууии энергия ва танзими давлатии тарифҳо;
- 3) Шӯбаи рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва экология.

1.

РАЁСАТИ РУШДИ СОҲАҲОИ САНОАТ ВА ИНФРАСОХТОР

Ваколат ва вазифаҳои асосии Раёсат:

Раёсат дар якҷоягӣ бо вазорату идораҳои соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналии ҷумҳурӣ ваколат (ӯҳдадорӣ)-ҳои зеринро амалӣ менамояд:

- бо мақсади муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва механизми тадбиқу таъмин кардани рушди иқтисодӣ, фаъолияти инноватсионии соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро танзиму мувофиқа мекунад;

- таҳлил ва баҳодихии вазъи феълии иқтисодии соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро анҷом дода, дар асоси онҳо усулҳои дастгирии барномаҳо ва лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди иқтисодии ин соҳаҳоро муайян менамояд;

- стратегияҳо, барномаҳои кӯтоҳмуҳлат, миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат, дурнамоҳои рушди иқтисодии соҳаҳои нақлиёт, коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро дар мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор аз нигоҳи инноватсионӣ таҳия, таҳлил ва пешниҳод менамояд;

- ҳамчун қисмати давлатии сиёсати рушди иҷтимоӣ – иқтисодии ҷумҳурӣ, сиёсати инноватсионии мақсадноки лоиҳаю барномаҳои самтҳои афзалиятноки рушди соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро муайян мекунад;

- инфрасохтори инноватсионии соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро омӯхтаю таҳлил намуда, баҳри ташаккули сохтору фаъолияти инноватсионӣ (созмон додани марказҳои инноватсионӣ - технологӣ, ташкилотҳои алоҳида ва махсус дар минтақаҳо) хулоса таҳия ва пешниҳод менамояд;

- барномаҳо ва лоиҳаҳои рушди инноватсионии иқтисодии соҳавӣ ва минтақавии соҳаҳои мухталифи саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро ҳамроҳанг менамояд;

- баҳри рушди инфрасохтори инноватсионӣ ва фароҳам овардани шароити муътадил оид ба ҷалб намудани инвеститсия ба соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналӣ, тадбирҳо меандешад;

- фаъолияти сохторҳои мухталифи соҳаҳои саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро оид ба масъалаҳои ташаккули захираҳои иттилоотӣ ва истифодаи онҳо аз ҷониби сохторҳои соҳа ва аҳоли ҳамроҳанг месозад;

- фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ соҳаҳои мухталифи саноат, нақлиёту коммуникатсия ва хоҷагии манзилию коммуналиро сарфи назар аз шакли моликият ва тобеъият дар таъмини рушди иқтисодии соҳа ҳамроҳанг месозад;

- дар мувофиқа бо роҳбарону мутахассисони соҳаҳои саноат, нақлиёт ва коммуникатсия, хоҷагии манзилию коммуналӣ, инчунин шахсони ҳуқуқиро барои иштирок ҷиҳати ҳаллу ҷалби масъалаҳо, ки ба салоҳияти Раёсат дохил мешаванд, ҷалб менамояд;

2.

РАЁСАТИ РУШДИ СОҲАҲОИ ЭНЕРГЕТИКӢ, САРФАҶУӢИ ЭНЕРГИЯ ВА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ТАРИФҲО

Ваколат ва вазифаҳои асосии Раёсат:

- таъмини фаъолияти мутақобилаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, мақомоти идораи давлатӣ ва дигар корхонаҳою ташкилотҳо дар соҳаҳои комплекси сӯзишворию энергетикӣ;

- мураттаб сохтани нақшаҳои кори Раёсат пешниҳоди онҳо барои баррасии роҳбарияти Сарраёсат ва Вазорат;
- иштирок дар татбиқи барнома ва нақшаи чорабиниҳои гузаронида- шавандаи соҳаи энергетика, инчунин назорати иҷрои саривақтӣ ва босифати онҳо;
- таҳияи тавозуни асосноки истеҳсол ва эҳтиёҷоти энергетикӣ соҳаҳои хоҷагии халқӣ ҷумҳурӣ;
- ташкил, баргузор ва ҷамоҳанг намудани чорабиниҳои Комиссияҳои байниидоравии Вазорат;
- бо риояи қатъии интизоми давлатӣ ва талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи энергетика таъмин намудани фаъолияти муштаракӣ Вазорат бо дигар мақомоти идораи давлатӣ, мақомоти ҳокимияти иҷроия ва субъектҳои хоҷагидор.

3.

ШУЪБАИ РУШДИ СОҲАҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ЭКОЛОГИЯ

Ваколат ва вазифаҳои асосии Шуъба:

- таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ ва танзимдарории меъёри ҳуқуқӣ дар баҳши таҳлил ва таҳияи концепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмуддат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, барномаҳо ва дурнамоҳои рушди соҳаҳои кишоварзӣ, истифодаи захираҳои обу замин ва ҳифзи муҳити зист;
- муайян намудани ҳадафҳои стратегӣ ва механизми татбиқи таъмин кардани фаъолияти рушди соҳаҳои кишоварзӣ, таҳлил ва баҳодихии вазъи кунунии соҳа, аз ҷумла истифодабарии захираҳои обу замин, соҳаҳои зироаткорӣ, боғу тоқпарварӣ, чорводорӣ, кирмакпарварӣ, занбӯри асалпарварӣ, моҳипарварӣ, техникаи кишоварзӣ, масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, хоҷагии ҷангал, ҳолатҳои фавқуллода мансуб ба офатҳои табиӣ, Начоти Байналмилалӣ Баҳри Арал, проблемаҳои кӯли Сарез ва дигар масъалаҳои дорои хусусияти кишоварзидошта дар ҷамаи шаклҳои хоҷагидорӣ;
- таҳдили қисмати давлатии сиёсати инноватсионии соҳаҳои кишоварзӣ, экология ва истифодаи захираҳои обу замин;
- таҳдили ҳаматарафаи пешниҳодҳои вазорату идораҳо ва мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти маҳаллии ноҳияҳо, шаҳрҳо ва вилоятҳо доир ба таҳияи дурнамои рушди соҳаи кишоварзӣ, экология ва истифодаи захираҳои обу замин;
- ҷамоҳангсозии сиёсати экологӣ бо соҳаҳои дигари иқтисодӣ;
- лоиҳаҳои қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъалаҳои кишоварзӣ, истифодаи захираҳои обу замин ва ҳифзи муҳити зистро ба танзим медароранд;
- иштирок дар омода намудани хулоса ва пешниҳодҳо ба лоиҳаҳои санадҳои байниҳукуматӣ дар соҳаи кишоварзӣ, истифодаи захираҳои обу замин ва экология;-----
- иштирок дар таҳия намудани механизмҳо вобаста ба кам намудани қарзҳои субъектҳои хоҷагидорӣ;
- фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ соҳаҳои кишоварзӣ ва ҳифзи муҳитро сарфи назар аз шакли моликият ва тобеъият дар таъмини рушди иқтисодии соҳа ҷамоҳанг месозад.